

Замимаи 1

бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 31 августи соли 2012,

№ 451 тасдиқ шудааст

Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45)

1. Муқаррароти умумӣ

1. Андозбандии даромади умумии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шаҳрвандӣ, ки фаъолияти соҳибкории инфиродиро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома анҷом медиҳанд, тибқи Қоидаҳои мазкур амалӣ карда мешавад.

2. Соҳибкори инфиродӣ наметавонад дар як вақт фаъолиятро дар асоси ду варақаи патент, ду варақаи шаҳодатнома ё варақаҳои патент ва шаҳодатнома анҷом диҳад.

3. Шахси воқеие, ки дар амал фаъолияти соҳибкоро анҷом дода, аз бақайдгирии давлатӣ нагузаштааст, бо мақсадҳои андозбандӣ соҳибкори инфиродӣ доништа мешавад.

4. Соҳибкори инфиродӣ то он лаҳзае, ки фаъолияти ӯ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда қатъ карда нашудааст, ҳамчун соҳибкоре, ки фаъолияти соҳибкории худро давом медиҳад ва дар назди бучет ӯҳдадорӣҳои андоз дорад, эътироф карда мешавад.

5. Даромадҳои соҳибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбандӣ гардиданд, ба даромади умумии андозбандишавандаи соҳибкор дохил карда намешаванд.

2. Қоидаҳои андозбандии фаъолият тибқи патент

6. Фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси патент танҳо аз ҷониби шахси воқеие анҷом дода мешавад, ки ба номи ӯ патент дода шудааст.

7. Бо дарназардошти талаботи Қоидаҳои мазкур пардохт барои патент пардохти устувори андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ буда, аз даромади дар амал бадастовардаи соҳибкори инфиродӣ вобаста намебошад.

8. Андозбандии соҳибкори инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда тибқи Қоидаҳои мазкур анҷом дода мешавад, агар дар як вақт шартҳои зерин иҷро карда шаванд:

а) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ (патенти дахлдор) ба номи чунин соҳибкор дода шуда бошад;

б) маблағи патент барои моҳи (моҳҳои) тақвими минбаъда аз ҷониби соҳибкор пешакӣ (бо тариқи пешпардохт) пардохт шуда бошад;

в) соҳибкори инфиродӣ фаъолиятро бе ҷалби коргарони кироя ва бе амалӣ намудани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ анҷом диҳад;

г) намуди фаъолияти соҳибкории анҷомдошавандаи соҳибкор дар Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, ки бо қарори мазкур тасдиқ шудааст, пешбинӣ гардида бошад;

д) даромади умумии соҳибкори инфиродӣ дар соли тақвимӣ аз 100 ҳазор сомонӣ зиёд набошад.

9. Дар ҳолате, ки шахси воқеӣ амалан коргари кироя маҳсуб ёфта, фаъолияти он бо қонунгузориҳои меҳнат ва (ё) шартномаи меҳнатӣ ва (ё) тартиби кории шахси ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад, ё шахси воқеӣ танҳо ба як шахси дигар хизмат намуда (кор карда), муносибатҳои онҳо дорои аломатҳои муносибатҳои меҳнатӣ мебошанд, андозбандии чунин шахси воқеӣ дар асоси патент манъ мебошад.

10. Патент дар ҳолати мавҷудияти ҳуҷҷатҳои, ки пешпардохти маблағи патентро барои (моҳи) моҳҳои тақвими минбаъда тасдиқ менамоянд (барои шахси воқеӣ - шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрвандӣ - дар моҳи (моҳҳои) тақвимӣ то охири соли тақвимӣ ё моҳҳои тақвими дар раводид ё дигар ҳуҷҷати муқарраршуда дар ҷиҳати гардида) эътибор дорад.

11. Дар ҳолате, ки фаъолияти соҳибкори инфиродӣ - дорандаи патент ба талаботҳои бандҳои 8, 9 ва 10 Қоидаҳои мазкурро мутобиқат намекунад, чунин соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқи истифодаи системаи патентиро надорад ва ӯҳдадор аст дар муҳлати на зиёда аз 10 рӯзи тақвимӣ бо тартиби муқарраргардида оид ба қатъ намудани бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси патент ариза диҳад (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45).

12. Маблағи пардохти патент аз намуди фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тибқи Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, давраи пардохт (моҳҳои пурраи тақвимӣ) ва минтақаи фаъолияти соҳибкори он вобаста мебошад.

13. Агар минтақаи фаъолият тамоми қаламрави ҷумҳурӣ интихоб шуда бошад, пас маблағи пардохти патент барои намуди фаъолияти амалишаванда аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри Душанбе муқарраршуда муайян карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ҳудуди ягон вилоят (вилоятҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, маблағи пардохти патент аз рӯи меъёри баландтарини барои шаҳри ноҳияҳои вилояти (вилоятҳои) дахлдор муқарраршуда, муайян карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ду ё аз ин зиёд ноҳияҳои (шаҳрҳои) тобеи ҷумҳурӣ бошад, маблағи пардохти патент аз рӯи меъёри баландтарини барои ин ноҳияҳо (шаҳрҳо) муқарраршуда муайян карда мешавад.

14. Дар ҳолати вайрон кардани талаботи банди 13 Қоидаҳои мазкур соҳибкори инфиродӣ ӯҳдадор аст, ки маблағи патентро аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри Душанбе муқарраршуда пардохт намояд.

15. Дар ҳолате, ки соҳибкори инфиродӣ хоҳиши анҷом додани 2 ё зиёда аз он намудҳои фаъолияти дар Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ пешбинишуда дошта бошад (ё амалан анҷом дода истодааст), чунин соҳибкор 100 фоизи маблағи баландтарини патент барои фаъолияти интихобгардида пешбинишуда, инчунин 20 фоизи маблағи патент барои ҳар як дигар намудҳои фаъолияти интихобшуда месупорад.

16. Пардохт барои патент бо дарназардошти татбиқи намудани Коэффисиентҳои минтақавие, ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳрҳо ва ноҳияҳо танзим менамоянд ва бо қарори мазкур тасдиқ шудаанд, ҳисоб карда мешавад (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361*).

17. Новобаста аз санаи бақайдгирии давлатии оғози фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси патент ё санаи бақайдгирии давлатии қатъ намудани фаъолият, пардохт барои патент барои моҳҳои пурраи тақвимӣ (аз ҷумла моҳи оғози фаъолият ва моҳи қатъи фаъолият) амалӣ карда мешавад. Ҳамзамон, тибқи тартиби муқарраргардида қатъ намудани фаъолият тариқи патент то санаи 5 моҳи тақвимӣ ӯҳдадорӣ пардохт барои патент барои ин моҳи тақвимӣ ташкил наменамояд. Дар ҳолати риоя нагардидани мӯҳлати муқарраршуда маблағи патент барои ҳар моҳи тақвимӣ пурра ба буҷет пардохт мегардад.

18. Ҳангоми бемори бистарӣ будан ё фавти соҳибкори инфиродӣ ва (ё) руҳ додани сӯхтор дар маҳалли фаъолият, дар давраҳои дар хизмати ҳарбӣ қарор доштан, бо ҳукми (қарори) суд дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ нигоҳ доштан ва (ё) дар изоляторӣ (тавқиғоҳи) тафтишотӣ қарор доштан, дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан, ки амалӣ намудани фаъолияти соҳибкориро ғайриимкон менамояд, дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда маблағи патент дар ин давра пардохт карда намешавад (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45*).

19. Баъди ҷамъбасти соли тақвимӣ байни соҳибкори инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда ва мақомоти андозӣ маҳалли бақайдгирӣ санади муқоисавӣ тартиб дода мешавад. Санади муқоисавӣ на дертар аз 1 марти соли, ки пас аз соли ҳисоботӣ фаро мерасад, бо пешниҳоди расидҳои бонкӣ тартиб дода мешавад. Тартиб додани санади муқоисавӣ байни соҳибкори инфиродӣ ва мақомоти андоз хатмӣ мебошад.

20. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи қатъи фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тариқи патент фаъолияткунанда ҳуҷҷатҳои мебошанд, ки қонунгузорӣ дар бораи бақайдгирии давлатӣ муқаррар намудааст.

3. Қоидаҳои андозбандии фаъолият дар асоси шаҳодатнома

21. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда дорои ҳуқуқи истифодаи меҳнати кирои буда, метавонад тамоми намудҳои фаъолияти соҳибкориро, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Қоидаҳои мазкур маҳдуд накардааст, анҷом диҳад.

22. Андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ, ки фаъолияти соҳибкориро дар асоси шаҳодатнома амалӣ менамоянд, мувофиқи низомҳои махсуси андозбандии муқаррарнамудаи Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда вазифадор аст эълomiaҳои (ҳисобҳои) андозро тибқи талаботи Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

23. ӯҳдадорҳои андозии соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз натиҷаи фаъолияти соҳибкориӣ ӯ вобаста мебошад. Ҳамзамон меъери андозӣ иҷтимоии чунин соҳибкори инфиродӣ новобаста аз даромади бадастомада наметавонад аз андозаи ҳадди зиёдтарини андозӣ иҷтимоӣ, ки барои соҳибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда бо назардошти татбиқи коэффисиентҳои минтақавӣ муқаррар шудааст, камтар бошад (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361*).

24. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда ӯҳдадор аст, ки баҳисобгирии муҳосибавии даромадҳо ва хароҷотҳои соҳибкориӣ худро тибқи тартиби соддакардашуда, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқ мекунад, амалӣ намояд.

25. Дар ҳолати ҳисобаробаркунӣ бо пули нақд соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, ки тибқи тартиби муқарраршуда мошинҳои назоратӣ-ҳазинавиرو бо хотироти фискалӣ истифода барад.

26. Даромади умумии солонаи соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз ҳамаи намудҳои фаъолияти амалишавандаи он наметавонад аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд бошад.

27. Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда наметавонад воҳидҳои махсус дошта бошад.

28. Агар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, соҳибкори дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда метавонад ҳамаи намуди фаъолиятро анҷом диҳад, ба истиснои:

а) истеҳсоли молҳои зераксизӣ (ба истиснои нӯшоқиҳои ғайриспиртӣ) ва амалӣ намудани фаъолияти зераксизӣ;

б) фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ба истиснои воридот ва содироти молҳои ниёзи мардум ба маблағи то 500 ҳазор сомонӣ) (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361*);

в) фаъолияти бонкӣ ё намудҳои алоҳидаи амалиёти бонкӣ, фаъолияти суғуртавӣ, фаъолият оид ба идоракунии фондҳои сармоягузорӣ, фаъолияти касбӣ дар бозори коғазҳои қиматнок (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45*);

г) фаъолият доир ба истифодабарии қазри замин;

д) қабул, коркард ва (ё) таҳвили металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, дигар металлҳо, концентрат, оҳанпора ва маъданҳо;

е) фурӯши сӯзишворӣ, гази моеъ ва табиӣ, таъсиси бозорҳо, меҳмонхонаҳо (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361*);

ж) ташкили сеҳҳои оҳангудозӣ (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361*).

29. Дар ҳолате, ки дар давоми соли тақвимӣ даромади умумии соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд гардад, ин соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, ки ба мақомоти андози маҳали баҳисобгирии бақайдгирии худ маълумот пешниҳод намуда, фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ аз санаи 1 моҳи минбаъда тибқи тартиби муқарраргардида қатъ намояд. Соҳибкори мазкур метавонад фаъолияти худро дар асоси низоми дигари андозбандии муқаррарнамудаи қонунгузори андоз ҳамчун шахси ҳуқуқӣ идома диҳад.

30. Вайрон кардани талаботи Қоидаҳои мазкур барои кашидан ба ҷавобгарие, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, асос мебошад.

Боби 4 хориҷ карда шуд (*қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45*).

Номгӯи
намудҳои фаъолияти соҳибкории инфиродие, ки дар асоси
патент амалӣ карда мешаванд, инчунин андозаҳои
пардохт барои патент

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)

(сомони дар як моҳ)

№	Намуди фаъолият	Андоз аз даромад	Андози иҷтимоӣ	Маблағи патент
Фурӯши молҳои ниёзи мардум				
1.	Фурӯши яхмос, маҳсулоти қаннодӣ, асал, ҳама гуна шириниҳо, самбуса, биринҷ ва меваи хушк	90	45	135
2.	Фурӯши мева, аз ҷумла ситрусӣ, инчунин тарбуз, харбуза ва каду	70	35	105
3.	Фурӯши сабзавоти тару тоза, турушонидашуда, маҳсулоти ширӣ, тухм (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	50	25	75
4.	Фурӯши нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, квас, оби газнок (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	60	30	90
5.	Фурӯши нос	160	80	240
6.	Фурӯши ғайристатсионарии нон, кулча ва маҳсулоти нонӣ, фурӯши патароқи ҷуворимакка (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	40	20	60
7.	Фурӯши равған, моҳӣ (дар ҳама намуд), парранда ва ҳайвоноти хонагӣ, хӯрокаи ва қафасҳои барои онҳо, лавозимоти моҳигарӣ	60	30	90
8.	Фурӯши қисмҳои эҳтиётии воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти барқӣ дар растаҳо	120	80	200
9.	Фурӯши молҳои омехтаи ниёзи мардум ва маҳсулоти хӯрокворӣ дар растаҳои ғайристатсионарӣ, аз ҷумла:			
	9 ¹ - дар растаҳои то 3 м	80	40	120
	9 ² - дар растаҳои зиёда аз 3 м то 4 м	100	50	150
	9 ³ - дар растаҳои зиёда аз 4 м то 5 м	130	60	190
	9 ⁴ - дар растаҳои зиёда аз 5 м то 6 м	150	70	220
	9 ⁵ - дар растаҳои зиёда аз 6 м то 7 м	170	80	250

	9 ^б - дар растаҳои зиёда аз 7 м то 8 м	190		280
	9 ^в - дар растаҳои зиёда аз 8 м то 9 м	200	100	300
	9 ^г - дар растаҳои зиёда аз 9 м то 10 м (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	210	110	320
10.	Фурӯши молҳои омехта дар нуқтаҳо ва биноҳои алоҳидаи статсионарӣ (ба истиснои техникаи маишӣ ва телефонҳои мобилӣ, бидуни тақсимои дохили биноҳои калон ба якчанд нуқтаҳои савдо):			
	- то 10 м ²	230	100	330
	- зиёда аз 10 м ² то 15 м ²	350	110	460
	- зиёда аз 15 м ² то 20 м ²	470	115	585
	- барои шаҳри Душанбе 100 фоизи маблағи нишондодашуда			
	- барои шаҳрҳои Хучанд, Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб 80 фоизи маблағи нишондодашуда			
	- марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо 60 фоизи маблағи нишондодашуда			
	- берун аз марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо 50 фоизи маблағи нишондодашуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)			
11.	Фурӯши маҳсулоти ҳунароҳои бадеии халқӣ ва маҳсулоти бофташуда (пашмӣ, намадӣ, пахтагӣ, абрешимӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, ба истиснои чунин фаъолиятҳо дар деҳотҷойҳо), инчунин фурӯши молҳои миллии касбӣ (сандуқ, гаҳвора ва дигар зарфҳои миллии чӯбин, маҳсулоти кулолӣ, асбобҳои мусиқӣ, сарпӯш ва маҳсулоти мӯина) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)			
12.	Фурӯши маҳсулоти канселарӣ ва бозичаҳои кӯдакона (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	60	30	90
13.	Фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ: - дар растаи то 2 м	60	30	90
	- дар растаи аз 2 м то 4 м	80	40	120
14.	Фурӯши ангишт ва ҳезум (ғайрестатсионарӣ)	60	30	90
15.	Омода кардан ва (ё) фурӯши таомҳо бе ҷои нишаст ва берун аз биноҳои статсионарӣ	40	20	60
16.	Фурӯши гулҳои тару тоза	160	80	240
17.	Фурӯши маҳсулот аз пластмасса, гулҳои сунъӣ,	50	25	75

	маҳсулот аз политилен ва қоғаз			
Хизматрасонии нақлиётӣ				
18.	Кашонидани мусофирон ба воситаи нақлиёти автомобилии сабукрав	60	30	90
19.	Кашонидани мусофирон ба воситаи микроавтобусҳо	100	50	150
20.	Кашонидани мусофирон ба воситаи автобусҳо	80	40	120
21.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобили борбардориаш то 3 тонна ва эвакуаторҳо	80	40	120
22.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобили борбардориаш аз 3 то 5 тонна	100	50	150
23.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш аз 5 то 20 тонна	160	80	240
24.	Кашонидани борҳои гуногун ба воситаи нақлиёти автомобилии борбардориаш зиёда аз 20 тонна	500	100	600
25.	Кашонидани маҳсулоти нафтӣ, гази моеъ, семент ва бетон ба воситаи нақлиёти махсусгардонидашуда	200	100	300
26.	Кашонидани борҳо бо трактор	40	20	60
27.	Кашонидани борҳо ба воситаи мотороллерҳо	24	12	36
Дигар намуди хизматрасонӣ				
28.	Шудгор ва коркарди замин бо техникаи кишоварзӣ	100	50	150
29.	Кӯфтан ва ҷамъовари зироатҳои ғалладона бо техникаи кишоварзӣ, инчунин бурдан ва расонидани ёрии муҳосибӣ ба истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	60	30	90
30.	Сурудҳои дар ҷашну маърақаҳо	440	100	540
31.	Ба иҷора додани либоси тӯёна ба истиснои шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб)	360	80	440
32.	Навозандагӣ, рақосӣ ва баранҷагӣ дар ҷашну маърақаҳо	80	40	120
33.	Истифодаи таҷҳизоти радио, телевизион ва таҷҳизоти дигар барои ороишоти макони баргузори ҷашму маърақаҳо. Сабти мусиқӣ дар телефони мобилӣ, фурӯши дискҳои (фиттаҳои) аудиоӣ ва видеоӣ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	120	60	180
34.	Банаворгирии ҷашну маърақаҳо ва истифодаи нақлиёти махсуси автомобилӣ дар базмҳои арӯсӣ	60	30	90

35.	Хизматрасониҳои сантехникӣ, электрикӣ, суратгирии берун аз бино, фаъолияти дӯзандагӣ, косметикӣ, сартарошӣ, хизматрасониҳои таълимӣ-репетиторӣ. Таъмири асбобҳои мусиқӣ. Барқдихии аккумуляторҳо, дӯхтани ҷилдҳо барои воситаҳои нақлиёт (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	80	40	120
36.	Таъмир, вулканизатсия ва шустушӯи воситаҳои нақлиёт дар ҷойҳои махсусгардонидашуда, кафшергарӣ, корҳои оҳангарии асбобҳои рӯзгор (ба истиснои истеҳсоли дарвоза, тиреза ва панҷара) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	160	80	240
37.	Хизматрасониҳои баҳрнавардӣ тавассути киштиҳои хурдҳаҷм, ҷуфтқиштӣ (катамаран) ва скутерҳо (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	100	70	170
38.	Хизмати миёнаравӣ дар бозор (даллолӣ), бахия кардани маҳсулоти қолинӣ, хизматрасонии тарозу, тез кардани корду асбобҳо, тайёр намудани калидҳо (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	40	20	60
39.	Хизматрасонӣ оид ба иҷрои корҳо дар хонаҳо. (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	30	15	45
40.	Муқовакунии ҳуҷҷатҳо, нусхагирӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	40	20	60
41.	Фаъолияти маҳсгарӣ дар хона, ба иҷора додани мизу курсӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	40	30	70
42.	Ҳоҷатхонаи ҷамъиятии музднок (пулакӣ)	120	60	180
43.	Тайёр намудани санги мазор, пешниҳоди тахтаи эълонҳо ва дигар маълумотҳо (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	80	40	120
44.	Хизматрасонии экскаватор ва кранҳои борбардор	200	100	300
45.	Таъмири маҳсулоти ҷавоҳирот	120	60	180
46.	Корҳои ҳаққокӣ, насб ва таъмири антенаҳои маҳворавӣ, таъмири соат, телефон, зарф ва техникаи маишӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	60	30	90
47.	Корҳои сохтмонӣ таъмири дар объектҳои шахсонаи воқеӣ	80	40	120
48.	Хизматрасонии рассомӣ (аз он ҷумла, рақами воситаи	100	80	180

	нақлиёт, рақамгузори кўчаҳо) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)			
49.	Омӯзиши ҳунарҳои миллӣ (дӯзандагӣ, бофандагӣ, ришта бофӣ, газворбофӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, рассомӣ, рангуборкунӣ, наққошӣ, ба истиснои чунин фаъолиятҳо дар деҳотҷойҳо) (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45)	60	30	90

Эзоҳ: Ба намудҳои фаъолияти соҳибкорие, ки дар Номгӯй дарҷ гардидаанд, шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ дода намешавад, ба истиснои:

- дар банди 10 Номгӯй бо хоҳиши соҳибкори инфиродӣ дар нуқтаи статсионари савдо то 20 м² ба ивази патент шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ дода мешавад.

- дар банди 13 Номгӯй дар ҳолати аз 4 м зиёд гардидани растаи савдо шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ дода мешавад.

Андозаи пардохти патент барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ба андозаи дукаратаи пардохт барои патент аз рӯи ҳамон намуди фаъолиятҳо, ки онҳо истифода мебаранд, амалӣ карда мешавад.

Фаъолият оид ба фурӯши гиёҳҳои хурдӯйи шифобахш, дӯғоб, ғулингоб, чой ва донаи офтобпараст дар кӯча, фурӯши рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, тақвимҳо ва китобҳо дар кӯча, фурӯши молҳои қаблан дар истеъмолбуда, чаронидани чорво, таъмир ва тоза намудани пойафзол берун аз бинои статсионарӣ, хизматрасонии телефони кӯчагӣ, нигоҳубини пиронсолон, беморон ва кӯдакон, кашонидани бор ба воситаи ароба дар кӯча ва бозорҳо, шустушӯи воситаи нақлиёт дар кӯча (ба ғайр аз ҷойҳои махсусгардонидашуда) ва қабрканҳо (гӯрканҳо), дар деҳотҷойҳо амалӣ намудани фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои бадеии халқӣ ва маҳсулоти бофташуда (пашмӣ, намадӣ, пахтагӣ абрешимӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ), дар деҳотҷойҳо ба роҳ мондани омӯзиши ҳунарҳои миллӣ (дӯзандагӣ, бофандагӣ, риштабофӣ, газворбофӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, рассомӣ, рангуборкунӣ ва наққошӣ) мавриди андозбандӣ қарор намегирад ва барои амалӣ намудани он патент талаб карда намешавад (қарори Ҳукумати ҚТ аз 25.01.2017 № 45) .

Кoeffисиентҳои минтақавӣ,
ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳру ноҳияҳо
танзим менамоянд

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)

Гурӯҳҳо	Номгӯи шаҳрҳо ва ноҳияҳо	Кoeffисиентҳои минтақавӣ
1.	Шаҳри Душанбе	1,2
2.	Шаҳрҳои Хучанд ва Қўргонтеппа	1,15
3.	шаҳрҳои Истаравшан, Турсунзода, гулистон, Ваҳдат, Бўстон, Ҳисор, Марказҳои маъмурии ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Бобочон Ғафуров (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	1,1
4.	Шаҳрҳои Конибодом, Исфара, Кўлоб, Сарбанд, Норақ ва Хоруғ; Марказҳои маъмурии ноҳияҳои Спитамен, Ҷаббор Расулов, Ҷалолиддини Балхӣ, Данғара, Бохтар, Вахш, Шаҳринав, Файзобод, Варзоб (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	1,0
5.	Шаҳрҳои Роғун, Истиклол; Марказҳои маъмурии ноҳияҳои Дўстӣ, Ҷайхун, Панҷ, Қубодиён, Шаҳритус, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Восеъ, Фархор, Мир Саид Алии ҳамадонӣ, Ёвон, Ашт, Зафаробод, Мастчоҳ, Деваштич ва Носири Хусрав (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45)	0,80
6.	Дигар шаҳрҳо, марказҳои маъмурии ноҳияҳои дигар деҳотҷойҳо (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)	0,7